

ҚАРОРИ

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-040 -и назди Институди забон ва адабиёти ба номи
Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ

аз «24» 12 2018

ш. Душанбе

Суханрони Каримова М. Д. дар мавзӯи «Ташаккул ва инкишофи лексикаи лаҳча дар шароити дузабонӣ (дар асоси маводи лексикаи лаҳҷаи тоҷикони ноҳияи Лахш)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 – Забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии (аборигенҳо) Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ), муассисаи тақриздиханда, муқарризони расмӣ: доктори илмҳои филология, профессор Маҳмадҷонов Олимҷон Обидҷонович, номзади илмҳои филология, дотсент Юсупов Абдулло Исмоилович ва муқарризони ғайрирасмӣ – номзадҳои илмҳои филология Ш. Кабилов, М.З. Шарипова, Алиев Одилҷон, Одинаев Нурмаҳмад Сафарович, Носиров Сабур Музаффарович ва доктори илмҳои филология Офаридоев Назроро шунида, баррасӣ карда, Шӯрои диссертатсионӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ, хулосаи қабулкардаи худ оид ба диссертатсия дар бораи асолат, арзиш, навоарӣ ва натиҷаҳои ба даст овардаи Каримова Мастона Дилбаровна

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Каримова Мастона Дилбаровна дар мавзӯи «Ташаккул ва инкишофи лексикаи лаҳча дар шароити дузабонӣ (дар асоси маводи лексикаи лаҳҷаи тоҷикони ноҳияи Лахш)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 – Забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии (аборигенҳо) Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ), ба талаботи банди 2 ва зербандҳои 10 ва 11 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми октябри соли 2016, №5 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

2. Диссертатсия ва мақолаҳои илмӣ чопшудаи муҳаққиқ мазмун ва мундариҷаи диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

3. Ба Каримова Мастона Дилбаровна дараҷаи илмии номзади илмҳои филология дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Каримова Мастона Дилбаровна дипломи дараҷаи илмии номзади илмҳои филологияро диҳад.

Муовини Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои филология



Қаландариён Ҳ.

Котиби илмӣ Шӯрои
диссертатсионӣ, номзади
илмҳои филология

Ҳошимова Х.